

БА ТАВАЧЧУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 20.06.2019 № R/15.

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Рашт (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: ноҳияи Рашт, шаҳраки Фарм, кўчаи И.Сомонӣ-59 тел: 83131-22-4-43) ва ташкилотҳои харидор довтолабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№ ДИО	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофањо
875R/8-41	Корхонаи давлатии фаръии «Ҳоҷагии манзилию коммунали»ғи ноҳияи Нуробод.	Тел: (8-31-31) 22-4-43	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидори	Номгӯй	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
876R/8-42	Муассисаи таҳсилоти томактабии № 2-и шаҳраки Навободи ноҳияи Рашт.	Тел: (8-31-31) 22-4-43	Хариди электронӣ	Маводи хуроквори	Номгӯй	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
877R/8-43	Мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони یتими ноҳияи Нуробод.	Тел: (8-31-31) 22-4-43	Хариди электронӣ	Маводи хуроквори	Номгӯй	43	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми

							хариди электронӣ
878R/8-44	Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Точикобод	Тел: (8-31-31) 22- 4-43	Хариди электронӣ	Хариди таҷҳизот	Номгӯй	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мӯҳлати муқарраршуда мӯҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.